

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба рисолаи Каримова Мастона Дилбаровна дар мавзӯи «Ташакқул ва инкишофи лексикаи лаҳҷа дар шароити дузабонӣ» (дар асоси маводи лексикаи лаҳҷаи тоҷикони ноҳияи Лахш) ки барои дарёфти дараҷаи номзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.22 – Забонҳои ҳалқҳои кишварҳои хориҷи Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии (аборигенҳо) Америка ва Австралия (забони тоҷикӣ) пешниҳод шудааст.

Дар тӯли таърихи зиёда аз ҳазорсолаи худ забони тоҷикӣ бидуни шак бетағийир намонда, дар ҷараёни рушду такомулаш ба тағијироти фонетикиву луғавӣ дучор шудааст. Аксари бештари тағијироти эволюционии дар забон руҳдиҳанда аввалан дар лаҳҷаву гӯйишҳо рух дода, баъдан ба забони адабӣ ворид мешаванд. Ҳам дар таркиби луғвии забони тоҷикӣ ва ҳам лаҳҷаҳои он таъсири тамосҳои ҳамсояғӣ, маҳсусан забонҳои туркӣ хеле на-заррас аст.

Омӯзиш ва тадқиқи шеваҳои забони тоҷикӣ ба сифати як бахши алоҳидай забоншиносии тоҷик аз солҳои 50-уми асри гузашта мавриди таваҷҷӯҳи ҷиддии муҳаққиқон қарор гирифта, дар ин самт таҳқиқотҳои муҳиму муассире анҷом дода шудаанд. Аз ҷумла, паҳлӯҳои гуногуни шеваҳои ҷанубии забони тоҷикӣ аз тарафи донишмандони хориҷӣ ва ватанӣ, монанди В.С.Росторгуева, Р.Л.Неменова, Ю.И.Богорад, В.Яблонская, Ш. Исмоилов, Ф.Ҷӯраев, С. Хоркашев, О. Маҳмачонов ва дигарон ба риштаи таҳқиқ кашида шудаанд. Муҳаққиқон Р. Л. Неменова, Ю. И. Богорад, А.З. Розенфелд ба омӯзиши шеваҳои ҷанубии забони тоҷикӣ, аз ҷумла лаҳҷаҳои Даштиҷум, Қаротегину Дарвоз таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда, натиҷаҳои муассири илмӣ ба даст овардаанд. Оид ба лаҳҷаи мавриди назар дар пажӯҳиши донишмандон Ф. Ҷӯраев, М. Маҳмудов ва Б. Бердиев ишораҳо шуда, баъзе вожаҳои он таҳлилу баррасӣ шудаанд.

Вале тазаккур бояд дод, ки таҳқиқи мукаммал ва қиёсии лаҳҷаҳои мавриди назар то ҳол анҷом наёфтаву ҳанӯз бисёр паҳлӯҳои воҳидҳои забонӣ, аз ҷумла тадқиқоти этимологӣ, нақши онҳо дар нутқи шевагӣ,

проблемаҳои дузабонӣ дар ташаккули таркиби луғавии лаҳҷа ва дигар ҷанбаҳои ин масъала ба таври муфассал таҳқиқ нашудаанд ва ниёз ба пажӯҳиши амиқу муфассали илмӣ доранд, ки рисолаи Каримова Мастона Дилбаровна дар мавзӯи «Ташаккул ва инкишофи лексикаи лаҳҷа дар шароити дузабонӣ» дар ин ҷода метавонад, ки пажӯҳиши арзандае бошад.

Таҳқиқоти Каримова Мастона дар асоси маводи фаровони деҳаҳои ноҳияи Лахш, ки тақрибан 20 ададро ташкил додаанд, фароҳам омада, сарчашма ва маводи таҳқиқ ба шумор мераванд. Муҳаққиқ бо истифода аз усулҳои тасвирӣ, муқоисавӣ, оморӣ, контекстологӣ маводи мазкурро таҳлилу таҳқиқ намуда, хулосаҳои илман асоснок баровардааст.

Бояд зикр намуд, ки мавзӯи рисолаи муҳаққиқ дар шевашиносии тоҷик нав аст ва бори нахуст мавриди таҳқиқи муфассал қарор гирифтааст. Тавре ки худи муаллиф иброз медорад, оид ба лаҳҷаи ноҳияи Лахш дар осори муҳаққиқон В.С. Росторгуева, Ф. Ҷӯраев маълумотҳои умумӣ бюа назар мерасанд. Зимни таҳқиқоти гӯйишҳои Қаротегин А.З Розенфельд оид ба баъзе маҳсусиятҳои шеваи мавриди назар изҳори ақида кардааст, ҳамчунин дар китоби «Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ» (Неменова Р.Л., Ф. Ҷӯраев, 1979, 1980), «Фарҳанги гӯйиишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» (Маҳмудов М., Ҷӯраев Ф., Бердиев Б. 2014), «Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ» (Муруватов Ҷ.) оид ба лаҳҷаи ноҳияи Лахш баъзе маълумоти умумӣ ба назар мерасанд, илова бар ин луғатҳои ин лаҳҷа таҳлилу баррасӣ шудаанд.

Дар рисолаи мавриди назар таркиби луғавии лаҳҷаи ноҳияи Лахш, сарчашмаҳои ташаккул ва инкишофи таркиби луғавии он, муносибатҳои забонии мардуми тоҷику қирғиз, дирай корбурди вожаҳои иқтибосӣ, мубодилаи вожаҳои қирғизиву тоҷикӣ дар гӯйиши ин мардум таҳлилу таҳқиқ шудааст.

Соҳти рисола ва усули пажӯҳиши муҳаққиқ барои ҳаллу фасли масъалаҳои дар пеши худ гузоштаи муаллиф мусоидат меқунад. Рисола

дар ҳацми 171 сахифаи чопи компьютерӣ таълиф шуда, аз муқаддима, З боб, хулоса, ихтисораҳо ва фехристи адабиёт иборат аст.

Дар муқаддима ҳадаф ва вазифаҳои тадқиқот, бозёфти илмӣ ва аҳамияти актуалии рисола зикр, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ баён шудааст. Инчунин назари муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ ҷиҳати мавзӯи мазкур баррасӣ гардида, роҷеъ ба ақидаҳои онҳо муҳаққик фикру андешаҳояшро иброз доштааст.

Боби аввал «Масъалаи дузабонӣ дар ҷомеаи бисёрзабонӣ» номгузорӣ шуда, аз З зерфасл таркиб ёфтааст. Дар ин боб соҳибрисола ба масъалаи омӯзиши мавзӯъ даҳл карда, таъкид кардааст, ки муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ оид ба паҳлӯҳои гуногуни дузабонӣ ва бисёрзабонӣ, омилҳо ва оқибатҳои он, монанди К. Ҳ. Ҳолназаров, Ф. Зикриёв, М. Норматов, В. А. Аврорин, А. А. Абдуллаев ва дигарон ибрози назар кардаанд.

Масъалаи билингвизм ва бисёрзабониро муҳаққик, дар навбати аввал, ба мушкилоти ҷаҳонишавии тамаддунҳо ва баъдан ба тамосҳои илмиву фарҳангӣ ва иқтисодиву иҷтимоӣ ва ҳамсоягӣ вобаста медонад.

Ба андешаи муаллифи рисола муҳити хонаводагӣ аз пуриқтидор будани забони модарӣ вобаста аст, зоро иқтидори ҳамаи забонҳои дунё як хел нест, забонҳои муқтадир ба забонҳои хурду камнерӯ таъсири бештар мерасонанад. Инро падидаро дар мавриди истифода қарор додани истилоҳот ва вожаҳои марбути соҳаҳои гуногуни ҳаёт- истилоҳоти ҷашну маросимҳо, вожаҳои ифодакунандай номҳои хешутаборӣ, кишоварзӣ, ҳайвонот, тиббӣ, боғдорӣ, ҷангӣ, роҳсозӣ, ономастика, қасбу кор, анвои ҳӯрокӣ, гулу гиёҳ ва дарахтон, ҳодисаҳои табииӣ ва гайра мушоҳида кардан мумкин аст.

Дар ин боб нуқтаи назари донишмандон оид ба ҷанбаҳои асосии дузабонӣ таҳлил шуда, тарафдори 4 ҷанба будани худро иброз дошта, қайд кардааст, ки ҷанбаҳои лигвистӣ, иҷтимоӣ, психологӣ ва педагогӣ дар ин самт муҳим мебошанд. Махсусан дар маводи ҷамъоваришудаи

муаллифи рисола ин падидаро дар мисоли лаҳчай Лахш (вожаҳои аслии тоҷикиву қиргизӣ (туркӣ) ба хубӣ мушоҳида кардан мумкин аст.

Дар ҳамин боб масъалаи таърихи сокиншавии қабилаҳои қирғиз дар ноҳияи Лахш ва муносибатҳои байниҳамдигарии сокинони ин ноҳия баррасӣ шуда, қайд гаштааст, ки тоҷикон -сокинони дехаи Муксуи Лахш дар асрҳои гузашта, такрибан солҳои 50-ум аз Шерози Самарқанд ҳичрат кардаанд. Мутаассифона муаллиф қадом асрро аниқ накардааст.

Муаллиф оид ба этимологияи вожаи «қирғиз» муфассал истода, дар асоси пажӯҳишҳои олимон С.А. Яхтонов, В.В. Радлов, Мухамет Мурод, Ю.А. Зуев, Д. Аймуратов, С.М. Абрамзон, Г.Ф. Миллер, В.В.Бартолд, Н. А. Кисляков ва дигарон таърихи сокиншавии мардуми қирғизро ба риштаи таҳқик қашида, ба ақидаи Н.А. Кисляков розӣ будани худро («қирғизҳо дар Қаротегин аз қадим зиндагӣ мекунанд») баён доштааст. Мутаассифона, дар ин боб шарҳу баёни домандори дур аз мавзӯи баҳс ба нзар мерасад.

Дар фасли «Муносибатҳои забонии мардуми тоҷику қирғизҳои ноҳияи Лахш» муаллиф ба мавқеи вожаҳои иқтибосӣ дар ташаккули таркиби луғавии забон изҳори ақида намуда, мавқеи лаҳчашоро дар ин самт хеле муҳим мешуморад. Ин гурӯҳи калимаҳо дар лаҳчай ноҳияи Лахш низ хеле зиёд буда, доираи истемол ва вожасозиашон густурда аст. Соҳибрисола низ дар ин маврид назари худро иброз дошта, оид ба роҳҳои воридшавии вожаҳои мазкур маълумот додааст. Тавре ки муаллифи рисола мушоҳида кардааст, аксари вожаҳи иқтибосӣ ҳангоми ворид шудан ба лаҳчай мазкур ба тағијироти овозиву маънӣ дучор шудаанд.

Ин гурӯҳи вожаҳоро муаллиф ба вожаҳои марбути соҳаҳои ҳарбӣ, номи асбур анҷоми рӯзгор, ҳӯрокворӣ, аъзои инсон, машғулияту вазифа, вожаҳои хешутаборӣ а номи ашҳос ҷудо карда, бо мисолҳои зиёд пешниҳод намудааст.

Оид ба тағијиротҳои фонетикии забонҳои тоҷикиву қирғизӣ изҳори ақида, дар забони қирғизӣ вуҷуд надоштани ҳамсадоҳои **f, ч, к, x**, ва **ӣ** ва му-

таносибан бо ҳамсадоҳои **г,ч,к,x** ва садоноки и ифода кардани онҳо зикр шудааст.

Боби дуюми рисола «Ташаккули таркиби луғавии лаҳҷаи Лахш» аз 2 фасл ва 8 зерфасл таркиб ёфта, ба фарқиятҳои овозии калимаҳои умумихалқӣ, инкишофи таърихии луғавии лаҳҷа, тафовути калимаҳо аз рӯйи маънобаҳшида шудааст. Ба маъноҳои зиёд истифода шудани вожаҳои қирғизӣ дар мисоли калимаи «қош» хеле саҳех шарҳ дода шудааст. Қош – 1. Ба маънои ҷуфткунии замин (қош мерам); 2. Абрӯ – (қошо-т-а бло къ); 3. Нидо – (гӯспандо-ра қош бъгу); 4. Ордрезӣ дар осиёб – (қоши осиёб-а бъкаш мун).

Муҳаққиқ барои пурра ва муқаммал фаро гирифтан ва мушаҳҳас баррасӣ намудани мавзӯъ дар ин боб қӯшидааст, ки вожаҳои лаҳҷаи мазкурро аз лиҳози ифодаи маъно гурӯҳбандӣ намуда, ҳар кадоми онро ба таври алоҳида ба риштаи таҳқиқ бикашад. Ҳамин тавр, дар боби дуюми рисола калимаҳои ифодакунандай номи ашёҳои рӯзгор, маводи соҳтмонӣ, либосу ашёҳои ороишиӣ, номи узвҳои бадан, вожаҳои ифодакунандай маънои хешутаборӣ, ҳӯрокворӣ, гиёҳҳо, қишоварзӣ, маориф ва илм, тиб, ҷирмҳои осмонӣ, номҳо (**топонимия**), ҳайвонот, ҳодисаҳои табиат ва ғ. мавриди таҳқиқ қарор гирифта, паҳлӯҳои гуногуни онҳо, аз ҷумла доираи истеъмол, алоқамандии онҳо бо забони адабӣ ва лаҳҷаҳои дигари забони тоҷикӣ, этимологияи бархе аз онҳо, доираи истеъмоли вожаҳои алоҳида вобаста ба мансубияти онҳо ба ҳиссаҳои нутқ ва ғ. ташрҳ шудааст.

Дар рисола калимаҳои хоси лаҳҷаи ноҳияи Лахш зикр шудаанд, монанди вожаҳои овчула (муқимӣ), ҳобала (хайр, набошад), табина (мегӯям), папъш (навъи ҷӯроб), йуғбарман (одами якрав), тига (гурда – тига – ш дард дора) ва ғайра.

Номи паррандаву ҳазандоҳо, ҳайвонот, бемориҳову гиёҳҳо аз мавҷуд будани онҳо дар ин ё он минтақа гувоҳӣ медиҳанд, онҳо метавонанд, ки ба забони адабӣ ворид гашта, таркиби луғавии забон ва маҳсусан системаи истилоҳоти соҳавии онро ғанӣ гардонанд. Аз маводи дар рисола

чамъовришуда бармеояд, ки дар лаҳҷаи мазкур миқдори чунин вожаҳо хеле зиёд буда, бархе аз онҳо ба забони адабии имрӯзаи тоҷик ворид шуда метавонанд, ба хусус номи гиёҳҳо ва парандаю ҳазандаҳо, узвҳои бадан, монанди **савзған** (акка), қалдърғач//досак (фароштурук), қалар (клламуш), **говък**//конуз (гамбусак), **къткъток** (худ-худ) , **сийаалав** (испурҷ), **ашқазан** (мөъда), **чинҷ** (ожанг, чин), **фък** (фук),**кекиртак** (сурхной) ва ғайра.

Дар идомаи ҳамин боб мавқеи калимаҳои иқтибосии арабӣ ва туркӣ дар ташаккули таркиби луғавии лаҳҷаи Лахш баррасӣ шудааст. Таъкид карда шудааст, ки ҳам дар талаффузи тоҷикӣ ва ҳам қирғизӣ онҳо ба тағиироти овозӣ дучор шуда, ба савтиёти забонҳои истифодабаранд мувофиқат кунонида шудаанд. Масалан, дар забони қирғизӣ –адолат –адилет, муаллим-мугаллдим, охир –акыр, қудрат-худрет, сафол-сапал ва дар забони тоҷикӣ –муҳочцир –моҷир, ҳоло –олӣ, фахм –фам ва ғ.

Ба ҳамин усул калимаҳои иқтибосии туркӣ-қирғизӣ ва русиву аврупой таҳлил шуда, давраи воридшавии вожаҳои русиву аврупой ба лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ, аз ҷумла лаҳҷаи мавриди назар нишон дода шудааст. Таъкид карда шудааст, ки топонимҳои русӣ дар ин самт хеле зиёд буданд ва имрӯз бо номҳои қадимиҳи худ табдил шуда истодаанд. Вожаҳои русиву байнамилалиро дар бахшҳои кишоварзӣ, ашёи рӯзгор, либос ва ғайра дидан мумкин аст.

Дар боби сеюми рисола «Баррасии гурӯҳҳои мавзӯии таркиби луғавии лаҳҷаи Лахш», ки 7 фаслро дар бар меғирад, масъалаҳои хусусиятҳо ва мавқеи вожаҳои лаҳҷавӣ аз лиҳози ифодаи мавзӯӣ таҳқиқ шуда, муаллиф онҳоро ба гурӯҳҳои вожаҳои ифодакунандай урфу одат (расмҳошън//салтошън; часоул-баковул, часавул; фотийаттӯй//патаатой); номи гиёҳҳо (алмурут, мурут (нок), нашпота, қоқонгелос, ангури бедуна, ғурък, дъсниҳол; намудҳои себ-молойимсев, севбихӣ; анвои зардолу-сағераҳърак, шириндуна: анвои олу –олича, қошқаргелос, олъчайи сърҳак; анвои шафттолу - шафттолии пашмак, шафттолии личак: анвои тут- съфедтут, хастут: анвои

чормағз-кълела, курак: анвои санқид- чъгида, чъгидаи къхӣ: анвои анор – анори съфеддуна, анори търъш.

Ин гурӯҳи вожаҳо аз ҷиҳати соҳт низ таҳлил шуда, ба вожаҳои сода (каҳ алаф; соҳта –шура, шурак, туршак; муракаб –себарга, ширинка, дъруштка; ибораистилоҳот –пудинайибоғӣ, тоқии морак ва ғайра тақсим карда шудаанд.

Дар охири ин боб баъзе гиёҳҳо аз ҷиҳати шакл ва хусусиятҳои шифобахшӣ ва макони рӯйиданаш шарҳу тавзех шудаанд.

Дар фаслҳои минбаъда мавзӯъҳои вожаҳои ифодагари асбобҳои рӯзгор, вожаҳои ифодакунандаи номи зевароти занон ва либосҳо, ҳӯроквории аз орд тайёршаванда, номи ҳайвонот ва мағҳумҳои бо он алоқаманд таҳлилу таҳқиқ шуда, хусусиятҳои лингвистии онҳо оварда шудааст.

Дар хулоса тамоми натиҷагириҳои муаллиф ва мазмуну мундариҷаи рисола ба таври илмӣ ва мухтасар баён гаштаанд. Дар маҷмӯъ, хулосаи диссертатсия натиҷаи тадқиқоти М.Д. Каримоваро таҷассум мекунад. Дар феҳристи адабиёт номгӯйи адабиёти илмӣ, лугатҳо ва маъҳазҳо оварда шудааст.

Рисола бо забони сӯфта ва равони илмӣ таълиф гардида, матолиби мавриди назар хеле мушахҳас ва дақиқ баён шудааст.

Дар охир, аз зикри дигар комёбиву муваффақиятҳои муаллифи рисола худдорӣ карда, баъзе аз норасоиҳои дар рисола ҷойдоштаро қайд мекунем:

1. Дар рисола ҳатоҳои имлой ва техниқӣ ба назар мерасанд: сах.8, 9, 41, 62, 66, 77, 79, 80, 82, 103.
2. Ҷиҳатҳои фарқунандаи таркиби овозии лаҳҷаи мазкур хеле кам ва номураттаб баррасӣ шудааст.
3. Ҳарфҳои аз алифбои тоҷикӣ хориҷшуда дар матни рисола истифода шудаанд: Лукницкий, Абышқаев (сах.7), пальто (сах. 87).
4. Мувофиқат накардани шахсу шумора дар рисола хеле зиёд ба назар мерасад (сах. 16, 25, 40, 42, 56, 60, 61, 67, 76, 82, 86, 88, 117).

5. Ҷумлаҳои усулубан ва мантиқан ғалат дида мешаванд (саҳ. 8, 43,47, 61,62,63,67, 73,76,78,105,117). Масалан, Рӯйхати дехаҳои ихтисоршуда (с. 152), .
6. Номи навъҳои картошкаҳо дар рисола ба тари ғалат оварда шудааст: ... аз ҷумла навъҳои тоҷикистон, сурхоб, рашт, руҳшона, пикасо, кардинал ва ғайра(саҳ.67).
7. Ҷиҳати тасдиқи фикр иқтибосҳо дар якчанд маврид бо забони русӣ оварда шудаанд: саҳ. 4, 62,21.
8. Дар рӯйхати адабиёт низ камбудихо ба назар мерасад, риоя нашудани тартиби алифбо дар рақамҳои 25, 27, 90,105.
9. Дар аксари маврид шарҳу тавзехи муфассал ва аз мавзӯъ дур ба назар мерасанд (саҳ. 15,97).
10. Муқойсай вожаҳои лаҳҷаи ноҳияи Лаҳш бо вожаҳои ҳамҷавор ниҳоят кам дида мешавад.
11. Дар мавриди баррасии калимаҳои иқтибосии лаҳҷаи мазкур соҳибрисола калимаҳои арабии «табак» -ро ба гурӯҳи калимаҳои туркӣ- ўзбекӣ мансуб донистааст. Ҳамчунин калимаи қъсир (нозоянда), ки ба назари муаллифи рисола ўзбекӣ аст, ба андешаи мо аз калимаи арабии қасир (нуқсондор) ба лаҳҷаи мазкур гузаштааст.

Эродҳои зикршуда, ки ислоҳшавандаанд, дастовардҳои илмии муҳаққиқро намекоҳонанд, зоро рисолаи Каримова М.Д. як тадқиқоти ба анҷомрасидай пуарзиш аст. Натиҷагириҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои судманди муҳаққиқ дар роҳи омӯзиши минбаъдаи бахшҳои лексикаи лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ, мавқеи падидай дузабонӣ дар ташаккул ва инкишофи лаҳҷаҳо, аз ҷумла лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ мусоидат хоҳад кард. Ба назари мо, агар маводи ҷамъкардаи муаллиф дар шакли фарҳанги калимаву ибораҳо ба табъ расад, барои мутахассисон ва донишҷӯёни бахши филология дастури пуарзише хоҳад шуд.

Фишурдаи рисола муҳтавои онро дар бар гирифта, нуктаҳои асосии назариву амалии муаллиф дар мақолаҳои нашршудааш таҷассум ёғтаганд.

Хулоса, баъд аз мутолиа ва таҳлили рисолаи Каримова Мастона Дилбаровна дар мавзӯи «Ташаккул ва инкишофи лексикаи лаҳча дар шароити дузабонӣ» (дар асоси маводи лексикаи лаҳҷаи тоҷикони ноҳияи Лаҳш) банда ба сифати муқарризи расмӣ иброз медорам, ки рисолаи мазкур сазовори дараҷаи номзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.22 – Забонҳои халқҳои мамлакатҳои хориҷи Европа, Осиё, Африка, бумиёни Америка ва Австралия (забони тоҷикӣ) мебошад.

Дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ
ДДТТ ба номи Абӯалий ибни Сино,
номзади илми филология аз рӯи
ихтисоси 10.02.22 – Забонҳои халқҳои
мамлакатҳои хориҷи Европа, Осиё
Африка, бумиёни Америка ва Австралия
(забони тоҷикӣ)

Юсупов А.И.

